

Ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-003
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
хиябони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Муассисаи таълимии давлатии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» дар шахсияти ректори Донишгоҳ, доктори илмҳои тиб, профессор Гулзода Маҳмадшоҳ Курбоналӣ мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертационӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ гардиданд, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳачун муассисаи тақриздиханда ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзӯи «Хувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, баён менамояд.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертационӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-коммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

Маълумот дар бораи муассисаи тақриздиханда

Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот)	Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»
Номи муассиса бо ихтисора (мувофиқи Оиннома)	МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»
Индекс, суроға	734017, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиябони Рӯдакӣ, 139
Рақами телефони тамос, электронӣ	Тел.: (+992 37) 2244583 E-mail: info@tajmedun.tj

электронӣ), суроғаи сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Web site: www.tajmedun.tj
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа	Гулзода Маҳмадшоҳ Курбоналӣ - доктори илмҳои тиб, профессор, ректори Донишгоҳ
Маълумот дар бораи корманди зерсохтори муассиса: насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа	Саидов Абдулманон Саторович – доктори илмҳои фалсафа, профессор, мудири кафедраи «Фанҳои ҷомеашиносӣ»

Номгӯи интишороти кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда

1. Саидов А.С. Феномен национального менталитета в системе детерминант социальных действий [Текст] / А.С. Саидов // Чалавек. Грамадства. Свет. – Минск. - 1998. - № 2. – С. 87-93.
2. Саидов А.С. Национальное действие как социокультурный феномен [Текст] / А.С. Саидов // Сб.: Культура - духовное оружие победы. – Душанбе. - 2005. - С. 12-17.
3. Саидов А.С. Философия национального действия в диалоге культур [Текст] / А.С. Саидов // Материалы VI межд. науч.-теор. конф. молодых ученых, аспирантов и соискателей. Ч. II. – Челябинск. – 2007. - С. 50-59.
4. Saidov A.S. Devaluation of the national culture in the traditional societies in the period of globalization [Text] / A.S. Saidov // 4-th International Academic Conference on Humanities and Social Sciences and presented the paper (Milan – Italy, 18-20 September, 2020).
5. Мирзоев Ғ.Ҷ. Таносуби шуури динӣ ва худшиносии миллӣ дар равандҳои муосири иҷтимоии кишварҳои Осиёи Марказӣ [Матн] / Ғ.Ҷ. Мирзоев. // Ахбори АМИТ. Силсилаи фалсафа ва ҳуқуқ. - 2009. - №3. – С. 115-119.
6. Мирзоев Ғ.Ҷ. Шуури динӣ ва масъалаи худшиносии миллии тоҷикон // Ҷойгоҳ ва нақши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ғ.Ҷ. Мирзоев. – Душанбе: Маркази исломшиносии назди Президенти ҶТ. -

2016. – С. 87-96.

7. Азимова М.М. Национальные идеи в мировоззрении В.С. Соловьёва [Текст] / М.М. Азимова // Международный научный журнал «Вестник науки». – Тольяти. – 2021. - №5 (38). – С. 5-13.
8. Абдураупова Ҳ.Н. Нақши ҷавонон дар ҳифзи маданияти миллии Тоҷикистон [Матн] / Ҳ.Н. Абдураупова // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ. – 2019. - №3. – С.144-148.

Ректори Муассисаи таълимии давлатии
«Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино»
доктори илмҳои тиб, профессор



Гулзода М.К.

Нишонӣ: ш. Душанбе, хиёбони Бузакӣ, 139,
Муассисаи таълимии давлатии «Донишгоҳи
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ
ибни Сино»

Тел.: (+992 37) 2244583

E-mail: info@tajmedun.tj

Web site: www.tajmedun.tj